



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОИШ

аз « 29 » 01 соли 2021

№ 22

Дар асоси моддаи 37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2020, №116-ф мутобиқи банди 12 Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015, №187 тасдиқ гардидааст,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Дастурамал «Оид ба таҳияи нишондиҳандаҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024» (марҳилаи 1) тибқи замима тасдиқ карда шавад.

2. Дастурамали мазкур барои қорбарӣ ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ирсол карда шавад.

3. Сардорони сарраёсат, раёсат ва шубаҳои дастгоҳи марказии Вазорати молия, сарраёсатҳои молия дар ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва раёсатҳои молия дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вазифадор карда шаванд, ки чиҳати риояи Дастурамали мазкур чораҳои зарурӣ андешида, дар муҳлатҳои муқарраршуда маълумоти заруриро ба сохторҳои Вазорат пешниҳод намоянд.

4. Сохторҳои дахлдори Вазорати молия, ки масъули банақшагирии хароҷот мебошанд, маълумоти заруриро оид ба таҳияи буҷет ба сарпарастони (куратор) соҳавӣ барои муайян намудани ҳадди ниҳии хароҷоти соҳа ва сарпарастони соҳавӣ буҷети соҳаро (буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ, маблағҳои махсус ва лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ) ташаккул дода, рақамҳои ҷамъбастиро ба шубаи макроиқтисодӣ ва омили молиявии Сарраёсати буҷети давлатӣ пешниҳод намоянд.

5. Бо мақсади сари вақт таҳия намудани лоиҳаи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2023-2024 Сарраёсати бюҷети давлатӣ дар ҳолати зарурӣ метавонад маълумоти иловагиро талаб намояд.

6. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зимаи роҳбари Гурӯҳи кории байниидоравии бюҷетӣ вогузор карда шавад.

Вазир



Ф. Қаҳҳорзода

Замима
ба Фармоиши Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «29» январи соли 2021, №22

ДАСТУРАМАЛ
оид ба таҳияи нишондиҳандаҳои Бучети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024
(Марҳилаи 1)

ш. Душанбе 2021

МУНДАРИЧА

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ.....	3
2. НАҚШАИ ТАҚВИМИИ ТАҲИЯИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЌЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛҲОИ 2022-2024...	5
3. СОҲТОРИ ЛОИҲАИ САМТҲОИ АСОСИИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВИЮ БУЌЕТӢ ВА АНДОЗӢ БАРОИ СОЛҲОИ 2022-2024	7
4. ТАШКИЛИ ҶАРАӢНИ ТАҲИЯИ МАРҲИЛАИ СТРАТЕГИИ БАНАҚШАГИРИИ БУЌЕТ АЗ РӢИ СОҲАҲО	8
5. ҲИСОБИ БУЌЕТИ ЗАМИНАВӢ	9
6. ДАРХОСТҲО БАРОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ АФЗАЛИЯТҲОИ НАВ....	11
7. ҲИСОБҲО ВА ТАҚСИМОТИ ҲАДДИ НИҲОИИ ХАРОҶОТ АЗ РӢИ СОҲАҲО	12
8. МУҲОКИМАИ БУЌЕТӢ	13
ЗАМИМАИ №1: ТАМОЮЛИ РУШДИ МАКРОИҚТИСОДӢ ВА ҶОРҶӢБАИ МАКРОФИСКАЛӢ	15
9. ДИГАР НИШОНДИҲАНДАҲО.....	18
10. ТАРТИБИ ТАҲИЯИ ДУРНАМОИ ДАРОМАДИ БУЌЕТИ ДАВЛАТӢ	19
ЗАМИМАИ № 2. ДАРХОСТИ МАБЛАҒГУЗОРИИ СТРАТЕГИЯИ МИЁНАМУҲЛАТИ ХАРОҶОТИ СОҲА.....	21
ЗАМИМАИ №3: ҲАДДИ НИҲОИИ ХАРОҶОТ.....	31

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамали мазкур оид ба таҳияи нишондиҳандаҳои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 (минбаъд Дастурамал) чиҳати иҷрои моддаи 37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри 2020, №116-Ф таҳия карда шудааст.

2. Мувофиқи моддаи 38 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» чараёни таҳияи лоиҳаи бучети давлатӣ дар ду марҳила амалӣ карда мешавад.

Дар марҳилаи якум Вазорати молия бо иштироки Вазорати рушди иқтисод ва савдо, инчунин дигар вазорату идораҳои дахлдор лоиҳаи Самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявию бучетӣ ва андозиро барои давраи банақшагирии бучет (дар асоси принципҳо ва шакли БМХД) таҳия намуда, барои баррасӣ ба Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Марҳилаи дуюм таҳияи муфасссали лоиҳаи бучети давлатӣ мутобик ба Самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявию бучетӣ ва андозии аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқулдонисташуда ва тақсимкунии ҳадди ниҳоии хароҷот аз рӯи ТАМБ иборат мебошад.

3. Дастурамали мазкур тартиби амалӣ намудани марҳилаи якуми банақшагирии лоиҳаи бучети давлатӣ, махсусан Самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявию бучетӣ ва андозиро барои солҳои 2022–2024 муайян намуда, давраи аз 1 феврал то 1 июни соли 2021-ро дар бар мегирад.

4. Самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявию бучетӣ ва андозӣ барои давраи миёнамуҳлат дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерин таҳия мегардад:

- Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бучет», «Дар бораи боҷи давлатӣ»;

- Кодексиҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Паём, амрҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030

- Барномаҳо, стратегияҳои рушди миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ;
- Дурнамои миёнамуҳлати рушди иқтисодию иҷтимоӣ;
- Таҳлил, мониторинг ва баҳодиҳии иҷрои бучет.

5. Таҳияи лоиҳаи Дурнамои асосии сиёсати бучету андоз аз ҷониби Вазорати молия дар ҳамкорӣ бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Бонки миллии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор, ки барои омода намудани дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, дурнамои қурби асъор ва таваррум, дурнамои тағйирёбии тарофаҳо барои хизматрасонии субъектҳои монополияҳои табиӣ ва дигар хизматрасониҳои коммуналӣ ваколатдор мебошанд, амалӣ карда мешавад.

6. ТАМБ, ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар самтҳои дахлдори соҳаи бучетӣ (минбаъд ТАМБ-и асосӣ) чунин муайян шудаанд:

Ҷадвали №1. Самтҳои асосии сиёсати хароҷоти давлатӣ

СОҲА	САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ХАРОҶОТИ ДАВЛАТӢ	ВАЗОРАТУ ИДОРАҶОИ ҲАМОҲАНГСОЗ
2. Мудофия	1. Мудофия	Вазорати мудофия
3. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ	2. Тартиботи ҷамъиятӣ	Вазорати қорҳои дохилӣ
	3. Сиёсати адлия	Вазорати адлия
	4. Амнияти миллӣ	Кумитаи давлатии амнияти миллӣ
4. Маориф	5. Маориф ва илм	Вазорати маориф ва илм
5. Тандурустӣ	6. Тандурустӣ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли
6. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	7. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли
7. ХМК, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал	8. Муҳити зист	Кумитаи ҳифзи муҳити зист
	9. Хоҷагии ҷангал	Агентии хоҷагии ҷангал
8. Фарҳанг ва варзиш	10. Варзиш	Кумитаи қор бо ҷавонон ва варзиш
	11. Фарҳанг	Вазорати фарҳанг
	12. Дин	Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим
	13. Сайёҳӣ	Кумита рушди сайёҳӣ
9. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	14. Комплекси сӯзишворӣ	Вазорати саноат ва технологияҳои нав
	15. Комплекси энергетикӣ	Вазорати энергетика ва захираҳои об
10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	16. Кишоварзӣ	Вазорати кишоварзӣ
	17. Моҳидорӣ	Вазорати кишоварзӣ
11. Саноат ва сохтмон	18. Саноати кӯҳӣ	Вазорати саноат ва технологияҳои нав
	19. Сиёсати саноат	Вазорати саноат ва технологияҳои нав
	20. Сохтмон	Кумитаи меъморӣ ва сохтмон
12. Нақлиёт ва коммуникатсия	21. Нақлиёт ва коммуникатсия	Вазорати нақлиёт

7. МИМХД, ки мақоми ТАМБ-ро доранд (ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ), дар раванди омода

намудани лоиҳаи буҷети давлатӣ дар ҳамкорӣ бо ТАМБ-ҳои пешбаранда мутобиқи рӯйхати чорабиниҳо ва муҳлатҳои иҷрои онҳо, ки аз рӯи Нақшаи тақвимии ташаккули нишондиҳандаҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 муқаррар гардидаанд, иштирок мекунанд.

8. Вазорати молия нишондиҳандаҳои дигари самтҳои сиёсати хароҷоти давлатиро, ки дар ҷадвали 1 нишон дода нашудааст, муайян менамояд.

9. Мувофиқи муқаррароти қисми 3 моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазоратҳои соҳавӣ амалӣ намудани чорабиниҳои зеринро таъмин менамоянд:

- стратегияи миёнамуҳлати хароҷоти буҷети соҳаи дахлдорро таҳия ва ба Вазорати молия пешниҳод менамоянд;

- барои амалӣ намудани самтҳои нави афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдор гурӯҳи корӣ таъсис намуда, дархости хароҷоти буҷетиро таҳия менамоянд ва тибқи протокол ба Вазорати молия манзур менамоянд;

- тибқи тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали мазкур буҷети заминавии соҳаро таҳия менамоянд;

- хароҷоти сармоягузори соҳаро ба нақша мегиранд.

2. НАҚШАИ ТАҚВИМИИ ТАҲИЯИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЌЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛҲОИ 2022-2024

№	Чорабиниҳо	Муҳлати ниҳой	Мақомоти масъул давлатӣ
1.	Ба ТАМБ-ҳои соҳавӣ ва МИМХД расонидани Дастурамал оид ба ташаккули нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 (марҳилаи 1-ум)	1 феввали соли 2021	Вазорати молия
2.	Маҷлисиҳои Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия	Дар ҳолати зарурӣ	Вазорати молия
3.	Ташкили гурӯҳҳои кории байниидоравӣ ва тасдиқи нақшаи амалҳо оид ба таҳияи стратегияҳои миёнамуҳлати хароҷоти соҳавӣ	5 феввали соли 2021	ТАМБ пешбар ва Вазорати молия
4.	Ба Вазорати молия пешниҳод намудани баҳогузори пешакии дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои солҳои 2022-2024 (Замимаи 1)	1 марти соли 2021	Вазорати рушди иқтисод ва савдо
5.	Ба Вазорати молия пешниҳод намудани лоиҳаи Нақшаи миёнамуҳлати сармоягузорӣ (Замимаи 2, шакли 2,3-2,5)	1 марти соли 2021	Вазорати рушди иқтисод ва савдо

6.	Ба Вазорати молия пешниҳод намудани маълумот оид ба воридоти андозию ғайриандозӣ ва имтиёзҳои андозии татбиқшудаи соҳавӣ дар доираи талаботи фармоиши 116 ф аз 31 декабри соли 2020	1 апрели соли 2021	Вазорату идораҳои дахлдор
7.	Муайян ва пешниҳод намудани индекси тағйирёбии арзиш аз рӯи моддаҳои хароҷоти гурӯҳбандии иқтисодӣ ба ТАМБ соҳавӣ ва МИМХД	1 апрели соли 2021	Вазорати молия
8.	Таҳия ва ба ТАМБ соҳавӣ пешниҳод намудани намудани буҷети заминавии хароҷоти сармоягузориҳо	1 апрели соли 2021	Вазорати молия
9.	Муайян намудани ҳаҷми даромади буҷети давлатӣ барои давраи миёнамуҳлат	15 апрели соли 2021	Вазорати молия
10.	Пешниҳоди дархост ба Вазорати молия барои маблағгузории стратегияи миёнамуҳлати соҳа (Замимаи № 2)	20 апрели соли 2021	ТАМБ-ҳои пешбаранда
11.	Муайян намудани ҳадди ниҳии хароҷоти пешакӣ аз рӯи самти хароҷот ва соҳаҳо (Замимаи №3) ва нашри он дар сомона	4 майи соли 2021	Вазорати молия
12.	Ба Вазорати молия пешниҳод намудани тафсири оид ба мавҷудияти масъалаҳои баҳснок тавассути рӯйхати замимаҳо барои амалӣ намудани афзалиятҳои нав	7 майи соли 2021	ТАМБ-ҳои пешбаранда
13.	Муҳокимаи буҷетӣ оид ба ҳадди ниҳии хароҷот	7-13 майи 2021	Вазорати молия ва ТАМБ
14.	Пешниҳод намудани лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявӣ буҷетӣ ва андозӣ барои солҳои 2022-2024 ба Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати ҚТ	3 июни соли 2021	Вазорати молия
15.	Тасдиқи Дастурамал оид ба таҳияи марҳилаи дуюми ҷараёни буҷет, ҷойгир намудани он дар сомонаи расмӣ вазорат ва расонидани он ба ТАМБ ва дигар иштирокчиёни ҷараёни буҷетӣ	то 1 июли соли 2021	Вазорати молия

10. Дар раванди марҳилаи якуми ҷараёни таҳияи лоиҳаи буҷети давлатӣ аз ҷониби ТАМБ гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда, ҳуҷҷатҳои муқарраршударо танҳо бо протоколи гурӯҳи корӣ дар шакли ҷопӣ ва электронӣ тавассути Низоми иттилоотии банақшаگیرӣ ва иҷрои буҷети давлатӣ «SGB.net» бояд ба гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия барои қабули қарор пешниҳод карда шавад.

11. Ворид намудани маълумот ба Низоми иттилоотии банақшаگیرӣ ва иҷрои буҷети давлатӣ «SGB.net» аз ҷониби тамоми иштирокчиёни оmodасозии лоиҳаи буҷети давлатӣ бояд дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи Нақшаи тақвими ташаккули буҷети давлатӣ барои соли 2022 ва нишондиҳандаҳои дурнамои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2023-2024 амалӣ гардад.

12. Хангоми риоя накардани муҳлатҳо ва пешниҳод нагардидани дархостҳои буҷетӣ аз чониби вазорату идораҳои соҳавӣ, Вазорати молия ҳуқуқ дорад мустақилона дар лоиҳаи буҷети давлатӣ барои солҳои 2022-2024 маълумоти вазорату идораҳои дахлдорро дар асоси ҳисоби онҳо ва нишондиҳандаҳои буҷети тасдиқшудаи соли 2021 барои ин ташкилот ворид намояд.

3. СОХТОРИ ЛОИҲАИ САМТҲОИ АСОСИИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВИЮ БУЌЕТӢ ВА АНДОЗӢ БАРОИ СОЛҲОИ 2022-2024

13. Сохтори лоиҳаи самтҳои асосии давлатии молиявию буҷетӣ ва андозӣ қисм ва ҷузҳои зеринро дарбар мегирад :

Тамоюли рушди макроиқтисодӣ ва ҷорҷӯбаи макрофискалӣ

- Тағйирот дар сиёсати давлатии андоз;
- Касри буҷет;
- Дурнамои даромади буҷети давлатӣ (аз рӯи сатҳҳои низоми буҷетӣ) дар давраи миёнамуҳлат;
- Дурнамои хароҷоти буҷети давлатӣ аз рӯи барномаҳои (зербарномаҳои) буҷетӣ дар давраи миёнамуҳлат;
- Қарзи давлатӣ ва хароҷот барои хизматрасонӣ ва пардохти қарзи давлатӣ дар давраи миёнамуҳлат, аз ҷумла аз рӯи уҳдадорихои кафолатҳои давлатӣ. Намунаи (моделӣ) устувории қарзи берунаи давлатӣ имкон медиҳад, ки ин нишондиҳандаҳо пешниҳод карда шаванд.

Афзалиятҳои буҷетии Ҳукумат дар давраи миёнамуҳлат

- Афзалиятҳои миёнамуҳлати буҷетӣ:
 - Тавсифи ҳолати ҷорӣ;
 - Ҳадафҳои стратегӣ ва вазифаҳои Ҳукумат;
 - Барномаҳои соҳавӣ;
- Ҳадди ниҳии хароҷот аз рӯи соҳаҳо, самти хароҷот (аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ ва иқтисодӣ).

14. Ҷорҷӯбаи миёнамуҳлати макрофискалӣ ҷадвали миқдориро дар бар мегирад, ки аз нуқтаи назари муносибати пайдарпай воситаи барои таҳияи ҷанбаҳои гуногуни сиёсати иқтисодии давлат мебошад. Ҷорҷӯбаи миёнамуҳлати макрофискалӣ барои омӯхтани оқибатҳои тадбирҳои гуногуни сиёсати молиявӣ дар бахшҳои дигари иқтисодиёт равона карда шудааст. Дар ин маврид сиёсати молиявӣ на танҳо бо андозаи хароҷоти давлатӣ, балки бо интиҳоби усулҳои гуногуни маблағгузори ин хароҷот муайян карда мешавад. Ҳамин тариқ, Ҷорҷӯбаи миёнамуҳлати макрофискалӣ фазои озодро (ва имконоти

маблағгузори он) барои харочоти давлатӣ барои се соли оянда пешниҳод мекунад. Дар чорчӯбаи меъёрҳои миёнамуҳлати макроиқтисодӣ таҳияи ҷадвали нишондиҳандаи миёнамуҳлати фискалӣ (ЧМФ) ташаккул дода мешавад, ки нишондиҳандаҳои даромад ва харочоти буҷетро инъикос менамояд. Маълумоти иловагӣ дар Замимаи №1. *Сиёсати фискалии Ҳукумат*¹ оварда шудааст.

15. Дурнамои даромади буҷети давлатӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, кодексҳои андоз ва гумрук, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бози давлатӣ” ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастури методӣ оид ба пешгӯии воридоти даромадҳои давлатӣ, ки аз ҷониби Вазорати молия тасдиқ шудааст, амалӣ мегардад. Дурнамои даромади буҷет байни сатҳҳои низоми буҷетӣ тавассути тақсимои воридоти андоз байни сатҳҳои низоми буҷетӣ амалӣ карда мешавад.

Дурнамои даромадҳои буҷети давлатӣ дар давраи миёнамуҳлат, бо дарназардошти асосҳои мавҷудбуда, шарҳи фарқияти асосии он аз дурнамои лоиҳаи буҷети соли 2021, инчунин арзёбии таъсири ҳамаи тағйироти андозии пешниҳодшуда дар сиёсати даромад ва харочот таҳия мегардад.

16. Харочоти соҳаҳо (бахшҳо) дар асоси ЧМФ муайян карда мешаванд.

Мавриди банақшагирии харочоти буҷетӣ аз рӯи соҳаҳо ба инобат гирифта мешаванд:

- нишондиҳандаҳои ҳисобии буҷети заминавӣ аз рӯи самтҳои сиёсати харочоти давлатӣ;
- афзалиятҳои, ки дар доираи стратегия ва барномаҳои милливу соҳавии татбиқшаванда муайян карда шудаанд;
- самтҳои нави сиёсат дар соҳа;

17. Маълумот дар бораи тақсимои соҳавии харочоти буҷет бо шарҳи сиёсати буҷетӣ аз рӯи соҳаҳо пурра карда мешавад. (Замимаи № 2)

18. Ҳадди ниҳоии харочот аз рӯи соҳаҳо, ки аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул доништа шудааст, дар муддати 7 рӯз пас аз маъқул донистани он дар сомонии расмии Вазорати молия ҷойгир карда мешавад.

4. ТАШКИЛИ ҶАРАЁНИ ТАҲИЯИ МАРҲИЛАИ СТРАТЕГИИ БАНАҚШАГИРИИ БУЌЕТ АЗ РӯИ СОҲАҲО

¹ Дар чаҳорчӯбаи тасвияти сиёсати фискалии Ҳукумат таҳияи қисми харочоти Буҷети давлатӣ дар асоси ғуруҳбандии функционалӣ сурат мегирад.

19. ТАМБ-ҳои пешбаранда, дархост барои маблағгузорию Стратегияи миёнамуҳлати хароҷотро (дархости БМХД) аз рӯи самтҳои сиёсати хароҷоти давлатӣ мутобиқи қадвали №1 таҳия менамоянд.

20. Намунаҳо барои омода намудани БМХД дар замимаи №2 нишон дода шуда, мутобиқи сохтори зерин таҳия карда мешаванд:



21. ТАМБ-ҳои пешбаранда бо мақсади амалӣ намудани марҳилаи стратегияи банақшагирии буҷет гурӯҳҳои кории байниидоравиро таъсис медиҳанд.

22. Ба ҳайати гурӯҳҳои корӣ намоёндагони вазорату идораҳо, МИМХД, ки барномаҳои буҷетиро дар доираи маблағгузорию самти дахлдори хароҷот амалӣ менамоянд, шомил карда мешаванд.

5. ҲИСОБИ БУЌЕТИ ЗАМИНАВӢ

23. Буҷети заминавӣ танҳо хароҷотро дар бар мегирад, ки барои амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар доираи қонунгузорию амалкунанда ва бо риояи талаботе, ки барои фаъолияти муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ дар соли молиявӣ мушаххас муайян гардидаанд.

24. Буҷети заминавӣ аз хароҷоти буҷетие, ки сиёсати чориро инъикос менамояд ва пардохтҳои ҳатмие, ки аз солҳои гузашта бармеоянд, иборат мебошад. Уҳдадориҳо метавонанд ду намуд шаванд: (1) уҳдадориҳои қонунӣ – дар қонунгузорӣ пешбинишуда ва (2) уҳдадориҳои ғайриқонунӣ, ки дар ҳолати ба имзо расонидани шартномаҳои зиёда аз як соли молиявиро фарогиранда, ба вучуд омадаанд.

25. Буҷети заминавӣ аз ҷониби Вазорати молия таҳия гардида, хароҷоти заминавии чорӣ ва асосиро аз рӯи соҳаҳо дар бар мегирад.

26. ТАМБ-ҳои пешбаранда ҳисоби хароҷоти чорӣ заминавии соҳаи дахлдор, аз ҷумла хароҷоти ҷамъбастию буҷети маҳаллиро амалӣ намуда, дар муҳлатҳои муқарраргардида ба Вазорати молия пешниҳод менамоянд.

27. Қараёни таҳияи бучети заминавӣ аз рӯи соҳаҳо чорабиниҳои зеринро дар бар мегирад:

- таҳлили сиёсати соҳавӣ;
- маълумот оид ба ҳамаи намуди фаъолият;
- маълумот оид ба нишондиҳандаҳо ва индикаторҳои иҷрои ҳар як самти фаъолият;
- баҳодиҳии сатҳи заминавии харочот аз рӯи гурӯҳбандии бучетӣ (гурӯҳи дуҷуми ГВБ).

28. Вазорати молия дар якҷоягӣ бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо баҳодиҳии харочоти заминавии сармоягузорию амалӣ менамояд. Дар ҳисоби бучети заминавӣ лоиҳаҳои амалкунандаи сармоягузорӣ ва иншоотҳои сармоягузорию давлатӣ, ки нисбати онҳо уҳдадориҳои ҳуқуқӣ (шартнома) вуҷуд доранд, дохил карда мешаванд.

29. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ҳамчун мақоми ваколатдори соҳавӣ дар ташаккули Бучети давлатӣ дар қисмати лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ иштирок менамояд.

30. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ маблағи қарз, грант ва ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ тибқи қадвали (Замимаи №2. Дархости маблағгузорию стратегияи миёнамуҳлати харочоти соҳа) дар якҷоягӣ бо марказҳо ва гуруҳҳои татбиқшавандаи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ барои соли дахлдорро тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва ба Вазорати молия пешниҳод менамояд.

31. Вазорати молия ба ТАМБ-ҳои пешбаранда нишондиҳандаҳои харочоти заминавии сармоягузорию аз рӯи ҳар соҳа пешниҳод менамояд.

32. ТАМБ-ҳои пешбаранда дар асоси маълумоти пешниҳодгардида, харочоти ҷорӣ дарпешистодаро барои иншоотҳои, ки ба истифода додани онҳо дар давраи миёнамуҳлат ба нақша гирифта шудааст, баҳогузорӣ менамоянд.

33. Ҳисоби харочоти заминавии бучетҳои маҳаллӣ аз рӯи соҳаҳо дар якҷоягӣ бо ТАМБ-ҳои пешбаранда ва МИМХД мутобиқи талаботи дастурамалҳои соҳавӣ ба роҳ монда мешавад.

34. Тартиби ҳисоб, шаклҳо ва талаботи асосӣ барои ҳисоби харочоти заминавӣ, аз ҷумла сармоягузорӣ, дар Замимаи №2 оварда шудааст.

35. Принципҳои умумии муайянкунии харочоти заминавӣ:

а) таҳияи ҳисобот дар асоси соли ҷорӣ, ки ҳамчун «соли заминавӣ» гирифта шуда, пешакӣ бо дарназардошти чорабиниҳои (харочоти) алоҳида ва истисноӣ тағйирёфта ё «замина»-и ҳисобҳо дурнамои охири нишондиҳандаҳои бучетӣ (барои соли оянда) ба инобат гирифта мешавад;

б) баҳисобгирии ҳамаи лоиҳаҳои сармоягузории мавҷуда, ки дорои ухдадорихои ҳуқуқӣ мебошанд;

в) муайян намудани алоқамандии харочоти асосӣ (сармоягузориҳо) бо харочоти ҷорӣ.

6. ДАРХОСТҲО БАРОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ АФЗАЛИЯТҲОИ НАВ

36. Дархостҳо барои маблағгузории афзалиятҳои нав дар ҳолати мавҷуд будани ҳаҷми маблағи кофие, ки мумкин аст барои маблағгузории ҷорабиниҳои нав ва/ё васеъкунии ҷорабиниҳои татбиқшавандаи сиёсати давлатӣ равона гарданд, таҳия мегарданд.

37. Дархостҳо барои маблағгузории афзалиятҳои нав пешниҳоди маълумоти пурраю мушаххасро оид ба ҷорабиниҳои банақшагирифташудаи соҳа дар давраи миёнамуҳлат, ки дар давраи ҳозира маблағгузорӣ карда намешаванд ё қисман маблағгузорӣ мегарданд, пешбинӣ менамоянд.

38. Дархост метавонад ҷорабиниҳои нав ё ин, ки васеъ намудани доираи фаъолияти сиёсати амалишавандаро дар бар гирад.

39. ТАМБ-ҳои пешбаранда на зиёда аз 3 дархости калидии ташаббусҳои буҷетиро барои давраи миёнамуҳлат (2022-2024) ба Вазорати молия дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод менамоянд.

40. Вазорати маориф ва илм ҷиҳати самаранокии банақшагирии сарикасӣ, дар ҳамкорӣ бо мақомоти асноди ҳолати шахрвандӣ рӯйхати кӯдакони синни томақтабиро пешниҳод намояд.

41. Талаботи асосӣ барои пешниҳоди дархостҳо:

а) мувофиқ бо афзалиятҳои калидии миллӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида муайян шудаанд (Паёми солонаи Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, стратегия ва барномаҳои милливу соҳавии қабулшуда);

б) дархостҳо барои афзалиятҳои буҷетӣ бояд аз нуқтаи назари молиявӣ асоснок бошанд ва ба захираҳои пешбинишудаи буҷети давлатӣ мувофиқ бошанд. Дар натиҷа ҳаҷми ҳар як дархости самти нави маблағгузорӣ на бояд аз 5 фоизи ҳаҷми буҷети ТАМБ барои соли ҷорӣ зиёд бошад. Ҳаҷми умумии ҳамаи дархостҳои самтҳои нав, дар соли молиявии дахлдори давраи миёнамуҳлат на бояд аз 15 фоизи ҳаҷми буҷети ТАМБ барои соли ҷорӣ зиёд бошад.

42. Дархостҳои афзалиятноки буҷетии вазоратҳое, ки ба меъёрҳои болозикр ҷавобгӯ нестанд, ҳамчун ғайриқобили қабул эътироф карда мешаванд ва минбаъд баррасӣ намешаванд.

43. Ҳангоми баррасии дархост Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия имкониятҳои молиявии буҷетиро барои маблағгузории ташаббусҳои нав ба инобат мегирад.

44. Вазорати молия дархостҳои интихобгардидаро ба ТАМБ дар муҳлати муқарраргардида то баргузори муҳокимаи бучетӣ пешниҳод менамояд.

45. ТАМБ-ҳои пешбаранда оид ба мавҷуд будани масъалаҳои ҷалталаб аз рӯи дархостҳои пешниҳодгардида, дар муҳлати муқарраргардида ба Вазорати молия мактуб ирсол менамоянд, ки онҳо дар муҳокимаи бучетӣ баррасӣ мегарданд.

46. Қарор оид ба қабул ва пешниҳоди минбаъдаи номгӯи дархостҳои қабулшуда ба Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Гурӯҳи кории байниидоравии бучетии назди Вазорати молия қабул карда мешавад.

47. Масъаласое, ки ҳалли худро дар сатҳи Гурӯҳи кории байниидоравии бучетии назди Вазорати молия наёфтанд, ба рӯзномаи ҷаласаи Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои баррасии минбаъда ва қабули қарор ворид карда мешаванд.

48. Афзалиятҳои соҳавӣ дархостгардида аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

49. Тартиби ҳисоб, шакл ва талаботи асосӣ оид ба таҳияи дархостҳо барои ташаббусҳои нав дар замимаи №2 оварда шудааст.

7. ҲИСОБҲО ВА ТАҚСИМОТИ ҲАДДИ НИҲОИИ ХАРОҶОТ АЗ РӯИ СОҲАҲО

50. Ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳаҳо дар асоси ҳисоби хароҷоти заминавии самтҳои асосии сиёсати хароҷоти давлатӣ, ки аз ҷониби ТАМБ-ҳои пешбаранда таҳия мегарданд, ташаккул меёбад.

51. Тақсими хароҷоти бучет аз рӯи соҳаҳо ва муайян намудани ҳадди ниҳоии он алоқаи байни марҳилаҳои якум ва дууми таҳияи бучет, яъне таҳияи лоиҳаҳои бучети солонаро муайян менамояд.

52. Дар лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявӣ бучетӣ ва андозӣ хароҷот ба таври зайл нишон дода мешавад:

- нақшаҳои хароҷоти соҳавӣ (ҳадди ниҳоии хароҷот аз рӯи соҳа ва самтҳои сиёсати хароҷоти давлатӣ);
- тақсими маҷмӯи хароҷот аз рӯи категорияҳои асосии иқтисодӣ.

53. Ҳадди ниҳоии хароҷоти бучет дар асоси дурнамои макрофискалӣ ва дурнамои даромади бучети давлатӣ ташаккул ёфта, ҳамохангиро байни нишондиҳандаҳои бучети заминавӣ ва маблағи барои татбиқи лоиҳаҳои нави сармоягузори банақшагирифташуда дар бар мегирад.

54. Харочоти аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқулдонисташуда, ҳадди ниҳой буда, ҳаҷми умумии захираҳои молиявиро барои ҳар як соҳа муқаррар менамояд.

55. Ҳадди ниҳоии харочот аз рӯи соҳаҳо, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқулдониста шудааст, ба ТАМБ-ҳои пешбаранда (дар ҷадвали №1 нишондодашуда) дар муҳлататҳои муқарраргардидаи нақшаи тақвими буҷетӣ пешниҳод карда мешавад.

56. ТАМБ-ҳои пешбаранда ҳадди ниҳоии харочоти пешниҳодкардари аз рӯи дигар ТАМБ дар доираи ҳаҷми самти дахлдори сиёсати харочоти давлатӣ тақсим менамоянд.

8. МУҲОКИМАИ БУЌЕТӢ

57. Дар оғози раванди буҷетӣ дар назди Вазорати молия Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетӣ таъсис дода мешавад, ки онро яке аз муовинони вазири молия роҳбарӣ менамояд.

58. Ҳайати Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия аз муовинони вазири (сардори) вазорату идораҳои пешбаранда, ки масъалаҳои банақшагирӣ ва буҷетикунониро сарпарастӣ менамоянд, иборат мебошад.

59. Дар чараёни марҳилаи якуми таҳияи лоиҳаи буҷет дар муҳлатҳои муқарраргардида Вазорати молия муҳокимаи буҷетиро оид ба баррасии дархостҳои БМХД ташкил менамояд.

60. Дар чараёни муҳокимаи буҷетӣ, ТАМБ-ҳои пешбаранда ба Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия дархостҳои маблағгузории стратегияи харочоти миёнамӯҳлатро пешниҳод менамоянд, аз ҷумла:

- буҷети заминавӣ;
- пешниҳод оид ба афзалиятҳои нав (бо дарназардошти лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ);

61. Қарори Гурӯҳи корӣ оид ба дархостҳо барои маблағгузории афзалиятҳои нав дар сутуни дахлдори ҷадвалҳои ҷамъбасти (шакли 2.6) инъикос гардида, бо Протоколи ҷаласаи Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия муқаррар карда мешавад.

62. Вазорати молия лоиҳаи ҳадди ниҳоии харочоти соҳаро ба Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетӣ пешниҳод менамояд.

63. Ҳадди ниҳоии харочоти пешакӣ, аз ҷумла номгӯи дархостҳои интихобшудаи самтҳои нав дар муҳлати муқарраргардида ба ТАМБ-ҳои пешбаранда пешниҳод карда мешавад.

64. Дар муҳлати муқарраргардида ТАМБ-ҳои пешбаранда номгӯи масъалаҳои ҳалталабро ба Вазорати молия барои баррасии минбаъда дар муҳокимаи бучетӣ пешниҳод менамоянд.

65. ТАМБ-ҳои пешбарандаро дар муҳокимаи бучетӣ муовини вазир ва сардори сохтори дахлдор муаррифӣ менамоянд.

Замимаи №1: Тамоюли рушди макроиктисодӣ ва чорчӯбаи макрофискалӣ

Ҷадвали 1: Ҳисобҳои бахши давлатӣ

(Тоҷикистон, бо млн. сомонӣ)

			ичроиш			дурнамо			
		Пайвасти- шавӣ ²	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Даромади умумӣ ва грантҳо								
1.2	Андозҳои мустақим	4.9							
1.3	Андозҳои ғайримустақим	5.10							
1.4	Дигар андозҳо	4.9							
1.5	Воридоти ғайриандозӣ	4.10							
1.6	Грантҳои расмӣ	3.9							
1.7	Хароҷоти умумӣ (гурӯҳбандии иқтисодии бучетӣ)								
1.8	Хароҷоти chorӣ								
1.9	Моли хизматрасониҳо	5.2							
1.10	Музди меҳнат								
1.11	Хароҷоти амалиётӣ								
1.12	Пардохтҳои фоизӣ								
1.13	Пардохтҳои фоизии дохилӣ								
1.14	Пардохтҳои фоизии хориҷӣ	3.8							
1.15	Трансфертҳо ба бахши хусусӣ	4.4							
1.16	Субсидияҳо	5.11							
1.17	Хароҷоти асосӣ	5.4							
1.18	Сармоягузори давлатӣ ва қарздиҳии соф								
1.19	Тавозуни умумӣ								
1.20	Маблағгузорӣ								
1.21	Хусусигардонӣ								
1.22	Қарзи дохилии соф	2.15							
1.23	Қарзи берунии соф	3.15							
Гурӯҳбандии вазифавии бюджетӣ									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Хароҷоти умумӣ ³								
1	Мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ								
2	Мудофия								
3	Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ								
4	Маориф								
5	Тандурустӣ								
6	Сугуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ								
7	Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва ҳоҷагии ҷангал								
8	Фарҳанг ва варзиш								
9	Комплекси сӯзишворию энергетикӣ								
10	Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор								
11	Саноат ва сохтмон								
12	Нақлиёт ва коммуникатсия								
13	Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо								
14	Хароҷоти дигар								

² Сутуни мазкур алокаи мутақобилаи байни бахшҳои шарҳ медиҳад. Масалан, 4.9 дар сатри 1.2 маънои онро дорад, ки ин сатр бо сатри 4.9 алоқа дорад ва баръакс.

³ Хароҷоти умумӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии бюджет бояд ба хароҷоти умумии гурӯҳбандии вазифавии бюджет баробар бошад.

Чадвали 2: Ҳисобҳои пулӣ
(Тоҷикистон, бо млн. сомонӣ)

			ичроиш			дурнамо			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Дорониҳои хориҷии ҳолис								
2.2	Захираҳои расмӣ								
2.3	Дигар уҳдадориҳои хориҷӣ, соф								
2.4	Дорониҳои дохилӣ								
2.5	Қарзҳо ба баҳши давлатӣ, соф								
2.6	Қарзҳо барои баҳши хусусӣ								
2.7	Пул (М2)								
2.8	Пули нақд дар муомилот								
2.9	Депозитҳо ва амонатҳои дархостӣ								
2.10	Пойгоҳи пулӣ								

(Ҳисобҳои пулӣ – тағйирёбӣ, бо миллион сомонӣ)

			ичроиш			дурнамо			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<i>Пайвас-шавӣ</i>							
2.11	Дорониҳои хориҷии ҳолис								
2.12	Захираҳои расмӣ								
2.13	Дигар уҳдадориҳои хориҷӣ, соф								
2.14	Дорониҳои дохилӣ								
2.15	Қарзҳо ба баҳши давлатӣ, соф	1.22							
2.16	Қарзҳо барои баҳши хусусӣ								
2.17	Пул (М2)								
2.18	Пули нақд дар муомилот	4.15							
2.19	Депозитҳо ва амонатҳои дархостӣ	4.14							
2.20	Пойгоҳи пулӣ								

Чадвали 3: Ҳисобҳои баҳши хориҷӣ
(Тоҷикистон, бо млн сомонӣ)

			ичроиш			дурнамо			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<i>Пайвас-шавӣ</i>							
3.1	Тавозуни ҳисобҳои ҷорӣ								
3.3	Тавозуни савдо								
3.4	Содироти мол ва хизматрасонӣ	5.6							
3.5	Воридоти мол ва хизматрасонӣ	5.7							
3.6	Тавозуни даромад ва интиқолҳо (трансфертҳо)								
3.7	Даромади омили хусусӣ	4.7							
3.8	Пардохти давлатӣ аз рӯи ҶОИЗ	1.14							
3.9	Грантҳо	1.6							
3.10	Тавозун оид ба трансфертҳо (соф)	4.6							
3.11	Ҳисобҳои молиявӣ ва сармоягузорӣ								
3.12	Сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ	4.19							
3.13	Дигар манбаъҳои маблағгузориҳои хусусии берунӣ	4.21							
3.14	Маблағгузориҳои берунаи бонкӣ								
3.15	Маблағгузориҳои давлатии беруна	1.23							
3.16	Тавозуни ҷамъбасти								
3.17	Тағйирёбӣ дар захираҳо (- = афзоиш)								

Чадвали 4: Ҳисобҳои бахши хусусӣ (Тоҷикистон, бо млн сомонӣ)										
			факт			прогноз				
			Пайвас- шавӣ	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.1	Даромади дарихтиёрбуда (Располагаемый)									
4.2	Даромад									
4.3	Арзиши иловашуда		5.9							
4.4	Трансфертҳои давлатӣ		1.15							
4.5	Ҷоида ва зарари бахши бонкӣ									
4.6	Трансфертҳо аз хориҷа		3.10							
4.7	Даромади омили софи берунӣ		3.7							
4.8	тарҳи андозҳо ва даромадҳои ғайриандозӣ									
4.9	Андозҳои мустақим		1.2+1.4							
4.10	Даромадҳои ғайриандозӣ		1.5							
4.11	Истеъмоли хусусӣ		5.3							
4.12	Сармоягузориҳои ғайримолиявии хусусӣ		5.5							
4.13	Тағйирёбии дорониҳои молиявӣ									
4.14	Тағйирёбии пули нақд бо асъори хориҷӣ		2.19							
4.15	Тағйирёбии пасандозҳои бонкӣ		2.18							
4.16	Тавозуни ҷамъбасти									
4.17	Маблағгузорӣ									
4.18	Хусусигардонӣ									
4.19	Сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ		3.12							
4.20	Қарзҳои дохилӣ									
4.21	Қарзҳои хориҷӣ		3.13							
Чадвали 5: Ҳисобҳои миллӣ (Тоҷикистон, бо млн сомонӣ)										
			факт			прогноз				
			Пайвас- шавӣ	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1	Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ									
5.2	Талаботи бахши давлатӣ		1.9							
5.3	Талаботи бахши хусусӣ		4.11							
5.4	Сармоягузориҳои давлатӣ		1.17							
5.5	Сармоягузориҳои хусусӣ		4.12							
5.6	Содироти мол ва хизматрасонӣ		3.4							
5.7	Воридоти мол ва хизматрасонӣ		3.5							
5.8	Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ									
5.9	Арзиши иловашуда		4.3							
5.10	Андозҳои ғайримустақим		1.3							
5.11	- субсидияҳо		1.16							
	ММД бо нархҳои соли 2010									
	Арзиши иловашуда бо нархҳои соли 2010									
	Дефлятор ММД (2010=100)									
	Пасандозҳои хусусӣ (бо % нисбат ба ММД)									
	Пасандозҳои давлатӣ (бо% нисбат ба ММД)									
	Тавозуни ҳисобҳои ҷорӣ (бо% нисбат ба ММД)									
	Дар муқоиса бо соли қаблӣ (бо %)									
	ММД бо нархҳои соли 2010									
	Арзиши иловашуда бо нархҳои соли 2010									
	Дефлятор ММД									

9. ДИГАР НИШОНДИҲАНДАҲО

66. Фасли мазкур аз ҷониби Вазорати молия якҷоя бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Бонки миллии Тоҷикистон, Кумитаи андоз, Хадамоти гумрук ва Агентии омор то муҳлати муқарраргардида (ҷадвали №1) таҳия мегардад. Аз бас ки оғози чараёни таҳияи лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати давлатии буҷету андоз баҳодихии рушди макроиқтисодӣ ва параметрҳои асосии буҷет барои давраи миёнамуҳлат мебошад, ки асосҳои сиёсати макрофискалиро дар давраи банақшагирӣ муайян менамоянд, дар ин фасл таҳлили рушди иқтисодии як ду соли охир, баҳодихии иҷрои нишондиҳандаҳои банақшагирифташуда аз рӯи параметрҳои асосии рушди макроиқтисодӣ дар як соли пеш аз соли банақшагирӣ гузаронида мешавад (ҷадвали 1.1 ва 1.2).

67. Дар асоси баҳодихии дурнамои нишондиҳандаҳои асосӣ ҳисоби тағйирёбии нарх ва тарафаҳо амалӣ карда мешавад (ҷадвали 1.3). Индекси тағйирёбии параметрҳои арзишӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ (харида молҳо ва хизматрасониҳо, тарафаҳои нерӯи барқ, таъминоти гармӣ, хароҷоти коммуналӣ ва ғайраҳо) то 15 март соли 2021 пешниҳод мегардад.

Шакли 1. Нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоӣ -иқтисодӣ							
Ҷадвали 1.1. Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ							
Нишондиҳандаҳо	Воҳиди ченак	Иҷроиш		(тасдиқ шуда)	Дурнамо		
		2019	2020		2022	2023	2024
Ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Ҳаҷми умумии сармоягузорӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Сармоягузориҳои давлатӣ	млн.сомонӣ						
Боркашонӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Мусофиркашонӣ бо нақлиёти ҷамъиятӣ	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Гардиши савдои чакана	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Хизматрасони пулакӣ ба аҳоли	млн.сомонӣ						
суръати афзоиш	%						
Ҳаҷми умумии фонди манзил	млн. кв.м						
шаҳрӣ	млн кв.м						
деҳот	млн кв.м						
Индекси нархҳо дар хизматрасониҳои коммуналӣ	%						
Индекси нарх дар хизматрасониҳои алоқа	%						

Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад							
Ҷадвали 1.2 Аҳоли ва бозори меҳнат							
Нишондиҳандаҳо	Воҳиди ченак	ичроиш		(тасдиқ шуда)	Дурнамо		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Шумораи аҳолии доимӣ, аз ҷумла	ҳазор нафар						
шаҳрӣ	ҳазор нафар						
деҳот	ҳазор нафар						
Шуғли аҳоли	ҳазор нафар						
Шумораи кормандон аз ҳисоби шаҳрвандони хориҷӣ	ҳазор нафар						
Шумораи нафақахӯрон	ҳазор нафар						
Музди миёнаи меҳнат дар минтақа	сомонӣ						
Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад.							

Ҷадвали 1.3. Индексҳои умумии тағйирёбии нарх*			
Моддаҳо ва рамзҳои ГИБ	Дурнамо		
	с. 2022	с. 2023	с. 2024
Музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокунӣ ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ (21)	х%	х%	х%
Харидории таҷҳизот ва хизматрасониҳо (221), ба истиснои пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ	х%	х%	х%
Пардохт барои хизматрасониҳои коммуналӣ (2217)	х%	х%	х%
Амалиётҳо бо активҳои ғайримолиявӣ (281)	х%	х%	х%

Ҷадвал аз ҷониби Вазорати молия пур карда шуда, ба ТАМБ-ҳои пешбаранда пешниҳод карда мешавад.

10. ТАРТИБИ ТАҲИЯИ ДУРНАМОИ ДАРОМАДИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ

68. Дурнамои даромади буҷети давлатӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои хатмӣ ба буҷет», «Дастури методӣ оид ба пешгӯии воридоти даромадҳои давлатӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешавад.

69. Ҳангоми ҳисоби нишондиҳандаҳои молиявӣ аз рӯи соҳаҳо ва корхонаҳо бояд вобастагии онҳо бо ҳаҷми умумии истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ, ки дар баҳодиҳии дурнамоии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 оварда шудаанд, ба инобат гирифта шаванд. Инчунин ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои пешниҳоднамудаи имтиёзҳои гумрукӣ ва андозӣ, ки аз тарафи Хадамоти гумрук ва Кумитаи андоз ва ҳаҷми

маблағи бақияпулиҳои андоз бо номгӯи андозҳо дар соли қорӣ ба инобат гирифта мешавад.

70. Ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд афзоиши нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, ҷамъовариҳои даромади буҷети давлатӣ дар соли қорӣ ва қисми бақияпулиҳои ба буҷет воридшаванда ба инобат гирифта шаванд.

71. Андозсупорандагон ва агентҳои андоз (ба истиснои андозсупорандагоне, ки тибқи патент ғайриҷор аст), инчунин вазоратҳо, идораҳо, бонкҳо, корхонаҳо, асоссиатсияҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои буҷети дахлдор барои солҳои 2022-2024 бояд аз рӯи талаботи қонунгузориҳои андозу буҷети соли қорӣ ва дастури методӣ оид ба «Дурнамои воридоти даромадҳои давлатӣ» амал намоянд.

72. Дурнамои даромадҳои буҷети давлатӣ барои давраи миёнамуҳлат, бо дарназардошти замиаи асосноккуниҳо ва тавзеҳот оид ба тафовуди он нисбат ба буҷетӣ соли 2021 пешниҳод карда мешавад.

73. Дурнамои даромади буҷети давлатӣ тибқи гурӯҳбандии даромади буҷет аз рӯи манбаъҳои воридот дар муҳлатҳои муқарраргардида омода карда мешавад. (Ҷадвали 1.4)

Ҷадвали 1.4. Дурнамои даромадҳо							
Дурнамои воридотҳои андозӣ ва ғайриандозӣ							
Номгӯи мақомот							
Рақами мақомот							
Рақам	Номгӯи даромад	Иҷроиш дар соли 2020	Нақша дар соли 2021	Баҳодихӣ дар соли 2021	Лоиҳа 2022	Дурнамо	
						2023	2024

Замимаи № 2. Дархости маблағгузории стратегияи миёнамуҳлати харочоти соҳа

Шакли 2. Дархост барои маблағгузории стратегияи миёнамуҳлати харочот					
ТАМБ					
Бахш/соҳа					
Санаи тасдиқ ва имзо					
1. Стратегияи бахш ва самтҳои асосӣ					
<i>Стратегияи дар бахш истифодашаванда шарҳ дода шавад (нақшаи стратегӣ, иртибот бо Стратегияи рушди миллӣ ва Стратегияи миёнамуҳлати камбизоатӣ (ССБ), ва шарҳи қадамҳои асосӣ (дар бахш))*</i> Сиёсати давлатӣ нисбат ба соҳа чиро дар бар мегирад ва дар оянда чӣ гуна тағйирот пешбинӣ карда мешавад? Шарҳ додани вазъи кунунӣ, арзёбии сатҳи рушди бахш аз нигоҳи барномаҳои миллии стратегӣ. Нишон додани вазифаҳои дар назди бахш истода мутобиқи санадҳои стратегии ҳукумат. Муаррифӣ кардани барномаҳои буҷетии дар соҳа амалишаванда. Шарҳ додани самтҳои асосии сиёсати давлат дар бахш: Мақсад ва натиҷаҳои интизорӣ аз амалисозии стратегия кадомҳоянд? Алоқаи мутақобила бо стратегияҳои миллӣ чӣ гуна аст? Кадом нишондиҳандаҳои захираҳо ва натиҷаҳои мустақим амалисозии сиёсати давлатиро дар бахш (тадбирҳо) тавсиф мекунанд? Дар тӯли 1 сол чӣ тағйир ёфтааст? (ҷадвал, графикҳои нишондиҳандаи динамика)					
2. Заминаи ҳуқуқӣ ва принципҳои роҳбарикунандаи сиёсати давлат дар соҳа					
3. Ҷамъбаст ва натиҷаҳои ҷашмдошт					
Нишондиҳандаи муҳимтари миқдорӣ ва сифатии натиҷаҳо дар дурнамои миёнамуҳлат муайян карда шавад					
4. Тахминҳо ва асосноккуниҳо					
<i>Шарҳ додани тахминҳои, ки барои арзёбии хароҷоти заминавӣ интихоб гардидаанд. Нисбат ба зербарнома чӣ гуна меёрҳо (меёрҳои истифодаи захираҳо ё ноилшавии натиҷаҳо) вуҷуд доранд? Асоси танзими ҳуқуқии барнома чӣ гуна аст? Дар тӯли як сол чӣ тағйир ёфтааст?</i>					
Шакли 2.1. Хароҷоти заминавӣ					
		2021	Хароҷоти заминавӣ		
	2020 (воқеият)	(нақша)	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
МАБЛАҒИ УМУМӢ					
Ҳамагӣ тибқи барнома					
зербарномаи					
зербарномаи					
зербарномаи					
<i>Аз рӯи зарурат сатр илова карда шавад</i>					
Ҳамагӣ тибқи барнома					
зербарномаи					
зербарномаи					
зербарномаи					
<i>Аз рӯи зарурат сатр илова карда шавад</i>					
Шакли 2.2. Муайян кардани хароҷоти заминавӣ тибқи зербарнома/функсия					
1. Шарҳи муфассали барномаҳо/зербарномаҳо					

Бахш					
Зербахш					
Функсия					
Шарҳ					
ТАМБ (Вилоят / Ноҳия)					
Рӯйхати гирандагони маблағҳои бучетӣ					
Заминаи ҳуқуқии стратегӣ ва меъёрӣ					
Асосноккунии пешгӯӣ ва тахминҳои дигар					
2. Омилҳои харочот, меъёрҳои миқдорӣ, нишондиҳандаҳои захираҳои натиҷаҳои мустақим					
Ном	Нишондиҳандаҳо				
	2020 (воқеият)	2021 (нақша)	пешгӯӣ		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Индикаторҳои натиҷаҳои мустақим, индикаторҳои захираҳо, омилҳои харч ва меъёрҳо					
Индикатори 1					
Индикатори 2					
Индикатори 3					
Дар сурати лозима сатр илова карда шавад					
3. Тағйирёбии нарх ва ҳаҷмҳои харочот (бинобар тағйирёбии истеъмоли захираҳо ё расонидани хизматрасониҳои давлатӣ)					
Наименование	Нишондиҳандаҳо				
	2020 (воқеият)	2021 (нақша)	пешгӯӣ		
			2022	2023	2024
Тағйирёбии нархҳо (маълумоти Вазорати молияи ҶТ)					
21 Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ*			%	%	%
22 Харочот барои мол ва хизматрасониҳо			%	%	%
24 Харочот барои пардохти кӯмакҳои молиявӣ (субсидияҳо)			%	%	%
27 Харочоти дигар			%	%	%
28 Амалиётҳо ба дороиҳо ва уҳдадориҳо			%	%	%
Дар сурати лозима сатр илова карда шавад			%	%	%
Тағйирёбии ҳаҷмҳо					

21 Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ *			%	%	%
22 Харочот барои мол ва хизматрасониҳо			%	%	%
24 Харочот барои пардохти кӯмакҳои молиявӣ			%	%	%
27 Харочоти дигар			%	%	%
28 Амалиётҳо ба дороиҳо ва уҳдадориҳо			%	%	%
Дар сураи лозима сатр илова карда шавад			%	%	%
4. Ҳисобкунии хароҷоти заминавӣ					
Хароҷоти заминавӣ (ҳазор сомонӣ)	2020 (воқеият)	2021 (нақша)	пешгӯӣ		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Ҳамагӣ					
Аз ҷумла аз рӯи гурӯҳҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷет:					
21 Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ					
22 Харочот барои мол ва хизматрасониҳо					
24 Харочот барои пардохти кӯмакҳои молиявӣ					
27 Харочоти дигар					
28 Амалиётҳо ба дороиҳо ва уҳдадориҳо					
Дар сураи лозима сатр илова карда шавад					
5. Хароҷоти заминавӣ мутобиқи гурӯҳбандии иқтисодӣ					
Ҳамагӣ					
Аз ҷумла аз рӯи гурӯҳҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷет:					
21 Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ*					
22 Харочот барои мол ва хизматрасониҳо					
24 Харочот барои пардохти кӯмакҳои молиявӣ					
27 Харочоти дигар					
28 Амалиётҳо ба дороиҳо ва уҳдадориҳо					
Дар сураи лозима сатр илова карда шавад					

Шакли 2.3. Харочоти миёнамуҳлати заминавӣ барои лоиҳаҳои амалкунандаи Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ (БСД), Лоиҳаҳои сармоягузориҳои асосии марказонидушуда (ЛСАМ)							
Бахш							
ТАМБ							
<i>Бахш / Номи лоиҳа</i>	<i>Коди лоиҳа</i>	<i>Санаи оғоз ва итмом</i>	<i>Ҳамагӣ хароҷот аз рӯи сармоягузориҳои асосии лоиҳа*</i>	<i>Бучети тасдиқшуда соли 2021</i>	<i>Ҳамагӣ хароҷот аз рӯи сармоягузориҳои асосӣ (ҳамаи сарчашмаҳо)</i>		
					2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
Лоиҳаҳои сармоягузорӣ							
<i>Ҳамагӣ дар бахш</i>							
Лоиҳаи 1							
Лоиҳаи 2							
Лоиҳаи 2							
...							
Иншоотҳои сармоягузориҳои давлатӣ							
<i>Ҳамагӣ дар бахш</i>							
Иншооти 1							
Иншооти 2							
Иншооти 3							
...							

Ҳамаи хароҷот бо ҳазор сомонӣ нишон дода шудааст

Шакли 2.4. Харочоти миёнамуҳлати заминавӣ барои лоиҳаҳои сармоягузори амалкунанда

Маълумоти асосӣ

[illegible]

Тақсимоти хароҷоти лоиҳаи сармоягузорӣ мутобиқи сарчашмаҳои маблағгузорӣ

[illegible]

Шакли 2.5. Харочоти миёнамуҳлати заминавӣ барои иншоотҳои сармоягузори амалкунандаи давлатӣ																	
Бахш / Номи объект	Коди объект	Санаи оғоз ва итмом	Арзиши умумии объект *	% азхуд кунӣ*	Бучети тасдиқшуда да барои соли 2020	Ҷамағӣ харочот аз рӯи сармоягузориҳои асосӣ (ҷамаи сарчашмаҳо)*			Бучети давлатӣ *			Маблағҳои ғайрибучетӣ*			Харочоти лозимии ҷорӣ аз бучети давлатӣ ***		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6 (9+12)	7 (10+13)	8 (11+14)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бахши 1																	
Ҷамағӣ дар бахш																	
Иншооти 1																	
Иншооти 2																	
Иншооти 3																	
Бахши 2																	
Ҷамағӣ дар бахш																	
Иншооти 1																	
Иншооти 2																	
Иншооти 3																	

Дар асл иҷрои молиявии лоиҳа ба санаи 31/12/2020 (дар муқоиса бо бучети умумии лоиҳа)

***Ҷамаи хароҷоти дигарро дар бар мегирад, ба истиснои сармоягузориҳои давлатие, ки аз бучет барои баҳрабардорӣ ва нигоҳдории дороиҳои тавассути сармоягузорӣ бавучудода талаб карда мешавад.

Ин хароҷоти ҷорӣ бояд дар дархости бучети вазоратҳои соҳавӣ (линиявӣ) низ, ки ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегарданд, дарҷ карда шаванд.

Шаклҳои 2.4 ва 2.5 маълумоти умумиро дар бораи хароҷоти заминавии лоиҳаҳо ва объектҳои сармоягузори давлатӣ дар бар мегиранд. Шакли 2.3 дар асоси шаклҳои дар боло зикргардида таҳия мегардад ва ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ТАМБ соҳавӣ барои ҳисобкунии минбаъдаи хароҷоти зарурии ҷорӣ барои баҳрабардории объектҳо дар оянд ирсол карда мешавад.

Шакли 2.6. Ташаббусҳои нави бучетӣ					
ТАМБ соҳавӣ					
Бахш				Сана ва имзои роҳбар (Вазир)	
Ҳаҷми хароҷот аз рӯи ташаббусҳои нав (ҳазор сомонӣ)				Гурӯҳи кории байниидоравии бучетӣ дар назди Вазорати молияи ҚТ (мувофиқа карда шуд/рад карда шуд	Эзоҳ
	2022	2023	2024		
МАБЛАҒИ УМУМӢ					
Ташаббуси 1					
Ташаббуси 2					
Ташаббуси 3					
Сана ва имзои раиси Гурӯҳи кории байниидоравии бучетии Вазорати молия					

*Шакли 2.7. Дархост барои маблағгузории ташаббуси нав		Гурӯҳи кории байниидоравии бучетӣ дар назди Вазорати молияи ҚТ (мувофиқа карда шуд/рад карда шуд	Эзоҳ
Бахш			
Вазорати соҳавии пешбар			
Дархост барои самтҳои нави сиёсат			
Номи афзалият			
Мақсади ташаббуси нави афзалиятнок			
Ҷамъбасти мақсаднок (миқдорӣ) ва натиҷаҳо			
Шарҳи муфасссали ташаббуси афзалиятнок			

Ишораҳо ба Стратегияи миллии рушд /Стратегияи миёнамуҳлати камбизоатӣ (ССБ) / Паёми Президенти ҚТ (ба фасли/бахши мушаххас)				
Ишора ба стратегияи соҳавӣ (ба фасл/бахши мушаххас)				
Харочот барои гурӯҳбандии иқтисодӣ (ҳазор сомонӣ)				
Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет	2022	2023	2024	
Ҳамагӣ				
<i>аз ҷумла</i>				
Пардохти музди меҳнат ва маблағчудокуни ба ихтиёҷоти иҷтимоӣ (21)				
Харочот барои мол ва хизматрасониҳо (22), <i>ҒАЙР АЗ ХАРОҶОТИ ХУСУСИЯТИ САРМОЯГУЗОРИДОШТА</i>				
Харочот барои пардохти кӯмакҳои молиявӣ(субсидияҳо) (24)				
Маблағҳои сармоягузорӣ, <i>аз ҷумла,</i>				
Хароҷоти асосӣ (28)				
Хароҷоти хусусияти сармоягузоришуда аз рӯи гурӯҳҳои дигари моддаҳои Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет (22)				
<i>Дар сурати лозимӣ сатр илова карда шаванд</i>				
Қарори Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии Вазорати молия (мувофиқа карда шуд/рад карда шуд)				
Сана ва имзои раиси Гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия				

Барои ҳар як ташаббуси пешниҳодшаванда шаклҳои ҷудогонаи 2.7 бояд пешниҳод карда шаванд.

74. Лоиҳаҳои сармоягузори нав бояд ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар қараёни таҳияи Барномаи сармоягузори давлатӣ (БСД) пешниҳод карда шаванд. Минбаъд ҳангоми таҳияи нишондиҳандаҳои сармоягузори давлатӣ, Вазорати рушди иқтисод ва савдо “Номгӯи кӯтоҳ”-ро аз рӯи лоиҳаҳои сармоягузори нав таҳия менамояд, ки аз рӯи дараҷаи афзалиятнокиашон ба тартиб дароварда шудаанд. (Шакли 2.8 ва 2.9)

75. Лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд пай дар пай, аз рӯи дараҷаи муҳимият ва аҳамияти лоиҳаҳои алоҳида барои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ ба тартиб дароварда шаванд.

76. Дар қараёни баҳодиҳӣ ва афзалиятнокунонии лоиҳаи сармоягузорӣ Вазорати рушди иқтисод ва савдо бояд ба инобат гирад:

а) мувофи қатъ бо афзалиятҳои миллӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии қалидӣ муайян шудаанд (Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои миллию соҳавӣ)

б) натиҷаҳои молиявии дарназардошташуда аз лоиҳа (меъёри даромаднокии дохилӣ ва даромади софи дисконтӣ);

в) арзиши дарназардошташуда ва манфиат аз лоиҳа (ки ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии давлат аҳамияти муҳим дорад);

г) сатҳи омодагии лоиҳа (заминаи қонунгузорӣ ва институтсионалӣ, асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ ва агар муҳим бошад, баҳодиҳии таъсир ба муҳити зист ва ҳоказо) ва имконияти потенциалии ҷорӣ намудани лоиҳа бе ба таъхир мондан дар давраи банақшагирифташуда.

77. Бо мақсади беҳтар гардонидани қараёни қабули қарори Ҳукумат ва интиҳоби лоиҳаҳои сармоягузорӣ дорои аҳамияти баланди афзалиятнокӣ, лоиҳаҳои афзалиятнокӣ нав бояд аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо ба ду категория А ва Б ғурӯхбандӣ карда шаванд.

78. Ба категорияи А (категорияи лоиҳаҳои сармоягузори муҳимтарини афзалиятнок) лоиҳаҳое ворид карда мешаванд, ки ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошанд.

- 1) лоиҳа ба афзалиятҳое, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии давлат инъикос ёфтаанд, ҷавобгӯ мебошад (Паёми солони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои миллию соҳавӣ).
- 2) ҳисоби даромаднокии лоиҳа гузаронида шудаанд (ба монанди меъёри дохилии даромаднокӣ, фоидаи софи дисконтӣ ва ғайраҳо);
- 3) ҳисоби хароҷот ва даромади лоиҳа амалӣ шудааст (аз нуқтаи назари муҳимият барои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии давлат);
- 4) манфиати дарназардошташудаи лоиҳа барои ҷамъият, ки бояд нисбат ба лоиҳаҳои сармоягузори категорияи Б бештар бошад.

79. Лоиҳаҳои боқимонда бояд ба категорияи Б дохил карда шаванд, ки он низ лоиҳаҳои аҳамияти баландро дарбар мегирад, ин лоиҳаҳо новобаста ба он ки ба меъёрҳои категорияи А мувофиқат намеkunанд, лекин аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо барои тасдиқ ҳамчун афзалияти бучетӣ пешниҳод шудаанд.

Шакли 2.8. Харочоти миёнамухлати лоиҳаҳои нави афзалиятнок сармоягузори

Афзалиятноки*	Номи лоиҳа	Коди лоиҳа	Санаи оғоз ва итмом	Ҳамагӣ хароҷот аз рӯи сармоягузориҳои капиталии лоиҳа*	Ҳамагӣ хароҷоти Сармоягузориҳои капиталӣ (ҳамаи сарчашмаҳо)*			Бучети давлатӣ*			Сармоягузориҳои берунӣ						Маблағҳои ғайрибучетӣ**			Хароҷоти лозимин чорин Бучети давлатӣ ***			Сарчашмаи сармоягузо- риҳои берунӣ	
											Қарз			Грант										
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6 (9+12+15+18)	7 (10+13+16+19)	8 (11+14+17+20)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	
Лоиҳаҳои Категорияи А																								
	Лоиҳаи1																							
	Лоиҳаи 2																							
	Лоиҳаи 3																							
Лоиҳаҳои Категорияи Б																								
	Лоиҳаи 1																							
	Лоиҳаи 2																							
	Лоиҳаи3																							
	Лоиҳаи 4																							

Шакли 2.9. Харочоти миёнамухлати иншоотҳои нави афзалиятнок сармоягузориҳои давлатӣ

Афзалиятнокӣ*	Номи лоиҳа	Коди лоиҳа	Санаҳои оғоз ва итмом	Ҳамагӣ хароҷот аз рӯи сармоягузориҳои капиталии лоиҳа*	Ҳамагӣ хароҷоти сармоягузориҳои капиталӣ (ҳамаи сарчашмаҳо)*			Бучети давлатӣ*			Маблағҳои ғайрибучетӣ**			Хароҷоти лозимиан чорин Бучети давлатӣ ***			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
					1	2	3	4	5	6 (9+12)	7 (10+13)	8 (11+14)	9	10	11	12	13
Лоиҳаҳои Категорияи А																	
	Объекти 1																
	Объекти 2																
	Объекти 3																
Лоиҳаҳои Категорияи Б																	
	Объекти 1																
	Объекти 2																
	Объекти 3																
	Объекти 4																

* Нишон додани лоиҳаҳо аз рӯи дараҷаи афзалиятнокӣ ва мутобиқат ба сиёсати давлатӣ тибқи арзёбии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Хароҷоти чориро дар бар намегирад

***Ҳамаи хароҷоти дигарро дар бар мегирад, ба истиснои сармоягузориҳои давлатие, ки аз бучет барои баҳрабардорӣ ва нигоҳдории дороиҳои тавассути сармоягузориҳо бавучудоянда талаб карда мешаванд. Ин хароҷоти чорӣ бояд дар дархости бучетии ТАМБ соҳавӣ низ, ки ба Вазорати молия пешниҳод мегарданд, дарҷ карда шаванд.

Шакли 2.10. Чамъбасти ташаббусҳои нави бучетӣ

ТАМБ соҳавӣ				Сана ва имзои роҳбар		
Бахш						
Ҳаҷми хароҷот аз рӯи ташаббусҳои нав (ҳазор сомонӣ)				Қарори Гурӯҳи кории байниидоравии бучетии назди Вазорати молия (мувофиқа карда шуд/рад карда шуд)		Эзоҳ
	2022	2023	2024			
Ҳамагӣ						
Ташаббуси 1						
ТАМБ 1						
ТАМБ 2						
ТАМБ 3						
Ташаббуси 2						
ТАМБ 1						
ТАМБ 2						
ТАМБ 3						
Ташаббуси 3						
ТАМБ 1						
ТАМБ 2						
ТАМБ 3						
Сана ва имзои раиси Гурӯҳи кории байниидоравии бучетии Вазорати молия						

ЗАМИМАИ №3: ҲАДДИ НИҲОИИ ХАРОҶОТ

Шакли 3. Ҳадди ниҳони харочот аз рӯи бахшҳо				
	Тасдиқ.	Нақша	Пешгӯй	
	2021	2022	2023	2024
Ҳамагӣ харочот				
аз ҷумла:				
- Бучет				
Аз ҷумла,				
Музди меҳнат				
Хароҷоти ҷорӣ				
Хароҷоти асосӣ				
- Маблағҳои махсус				
- Суғуртаи иҷтимоӣ*				
Хароҷот барои чораи нави сиёсат, аз ҷумла:				
Ташаббуси 1.				
Ташаббуси 2.				
Ташаббуси 3.				
*Эзоҳ: Маблағи суғуртаи иҷтимоӣ аз фонди музди меҳнат муайян карда мешавад ва ба таври ҷудогона инъикос карда мешавад. Маблағи суғуртаи иҷтимоӣ набояд ба маблағи музди меҳнат дохил карда шавад.				

Шакли 3.1. Ҳадди ниҳони харочот аз рӯи барномаҳои бучетии бахш					
	Бучет 2020 (воқеи ят)	Бучет 2021 (нақша)	Харочоти заминавӣ		
			2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Бахши 1					
Барномаи					
Барномаи					
Барномаи					
Бахши 2					
Барномаи					
Барномаи					
Барномаи					
Бахши 4.					
Барномаи					
Барномаи					
Барномаи					
<i>Аз рӯи зарурат сатр илова карда шавад</i>					

Шакли 3.2 Тақсимои ҳадди ниҳони соҳавӣ аз рӯи ТАМБ бахш

Бахш _____

	Нақша 2021	Пешгӯй		
		2022	2023	2024
Ҳамагӣ (1)				
ҶАМЪИ ХАРОҶОТИ ҶОРӢ (2)				
Бучети ҷумҳуриявӣ (3)				
ТАМБ.....				
ТАМБ.....				
ТАМБ.....				
ТАМБ.....				
Аз рӯи зарурат сатр илова карда шавад				
Музди меҳнат				
Фонди суғуртаи иҷтимоӣ (4)				
Бучетҳои маҳаллии муттаҳидшуда (5)				
ҲАМАГӢ ХАРОҶОТИ АСОСӢ (6)				
Ташаббусҳои нави бучетӣ (7)				

Эзоҳот:

(ба сатри 1) Ҳадди ниҳони умумии бахш баробар аст ба маблағи сатрҳои 2+6+7+8

(ба сатри 2) Ҷамъасти хароҷоти ҷорӣ баробар аст ба маблағи сатрҳои 3+4+5

(ба сатри 3) Ҳаҷми умумии хароҷоти ҷорӣ бо тақсимбандӣ аз рӯи ТАМБ

(ба сатри 6) Тақсимои хароҷоти асосӣ (сармоягузориҳо) аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад

(ба сатри 7) Барои қабули қарор дар бораи афзоиш додани ҳаҷми музди меҳнат дар бахш Фонди музди меҳнат бо сатри алоҳида нишон дода шудааст.